

## 13532 - Ягонагии Аллоҳ

### савол

Оё метавонед ба мушрикон далели ягонагии Аллоҳро пешниҳод кунед?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Тамоми коинот аз ҷиҳати оғаридан ва идора кардан ба ягонагии Аллоҳ гувоҳӣ медиҳад . .

﴿أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

سورة الأعراف: ٥٤

**«Огоҳ бошед, ки оғариниш ва фармонравой аз они Ӯст. Аллоҳ, Парвардигори ҷаҳониён пурбаракат (ва бузург) аст».** (Сураи Аъроф: 54).

Оғариниши осмонҳову замин, пайдарпай омадани шабу рӯз, намудҳои гуногуни ҷамодот (чизҳои бечон), наботот ва меваҷот, оғариниши инсону ҳайвон, ҳамаи инҳо далели он аст, ки оғаридгори бузург ягона аст, шарике надорад:

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ حَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾.

سورа Гафир: ٦٢

**«Ин аст Аллоҳ, Парвардигори шумо, оғаринандай ҳама чиз, ҳеч маъбуде (ба ҳақ) ҷуз Ӯ нест, пас, чӣ гуна (аз парастиши Ӯ) мунҳариф мешавед?»** (Сураи Фоғир: 62).

Гуногуни ву бузургии ин махлуқот, тарзу шеваи мукаммал ва дақиқи онҳо ва ҳифзу нигоҳдорӣ ва идораи онҳо, ҳамаи инҳо далолатгари он аст, ки оғаридгор ягона аст, ҳар чизеро бихоҳад, анҷом медиҳад ва ба ҳар тавре ки бихоҳад, ҳукм мекунад.

{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ}.

سورة الزمر: ٦٢

**«Аллоҳ офаридгори ҳама чиз аст ва Ў бар ҳама чиз нигаҳбон аст».** (Сураи Зумар: 62).

Ҳама суханони дар боло зикршуда баёнгари он аст, ки ин махлуқот холиқ ва офаридгоре доранд, ин мулк молике дорад ва дар паси ин сурат (ва шаклхову ҳайатҳои гуногуна зебо) мусаввир (тасвиргар ва суратдиҳанда) аст.

{هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ}.

سورة الحشر: ٢٤

**«Ўст Аллоҳ, офаридгор, навофарин, мусаввир (тасвиргар ва суратдиҳанда)».** (Сураи Ҳашр: 24).

Пойдории осмонҳову замин, бонизом ва батартибии коинот ва ҳамоҳангиву созгории махлуқот об яқдигар далолатгари он аст, ки офаридгор ягона аст ва шарике надорад.

{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَشَبَّهَانَ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصْفُونَ}.

سورة الأنبياء: ٢٢

**«Агар дар осмону замин маъбудоне ҷуз Аллоҳ мебуд, ҳатман осмону замин табоҳ мешуданд. Пас Аллоҳ, Парвардигори Арш аз он чи васф мекунанд, поку муnazzaҳ аст».** (Сураи Анбиё: 22).

Ин махлуқоти бузург, ё ин ки онҳо худашонро офаридаанд, ин ғайриимкон аст . . Ва ё инсон аввал худро офарида ва сипас дигар махлуқотро офарида ва ин ҳам ғайриимкон аст.

{أَمْ حَلَقُوا مِنْ عَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْحَالِقُونَ ﴿١٠﴾ أَمْ حَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ}.

سورа الطور: ٣٥-٣٦

«Оё онҳо бе ҳеч офаринандae офарида шудаанд, ё худ офаридгори хешанд? Оё онҳо осмонҳову заминро офаридаанд? Балки онҳо бовар намекунанд». (Сураи Тур: 35-36).

Ақл, ваҳй ва фитрат далолат мекунанд, ки барои ин вучуду ҳастӣ эҷодкунандae ҳаст ва барои ин маҳлуқот ҳолиқe ҳаст. Ӯ зиндаи поянда (мудаббири тамоми коинот), донои огоҳ ва баҳшояндаи меҳрубон аст. Ӯ номҳои зебову сифатҳои олий дорад, ҳама чизро медонад, ҳеч чиз Ӯро очизу нотавон карда наметавонад ва ҳеч чиз ба Ӯ монанд нест.

﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

سورа البقرة: ١٦٣

«Маъбуди шумо маъбуди ягона аст, ки ҳеч маъбude бар ҳақ ҷуз Ӯ вучуд надорад, баҳшандai меҳрубон аст». (Сураи Бақара: 163).

Вучуду ҳастии Аллоҳ ба таври зарурat маълум аст ва ин чиз барои ақлҳо ошкору возех аст.

﴿قَالَثُ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

سورа إبراهيم: ١٠

«Паёмбаронашон гуфтанд: "Оё дар (вучуди) Аллоҳ, офаринандai осмонҳову замин шакке аст?"». (Сураи Иброҳим: 10).

Аллоҳ мардумро бар иқрор намудани рубубият ва ягонагии худ офариd, vale шайтонҳо назди фарзандони Одам омада, онҳоро аз динашон дур сохтанд. Дар ҳадиси қудсӣ омадааст: «Ҳамоно Ман ҳамаи бандагонамро бар роҳи рост офаридам, аммо шайтонҳо назди онҳо омада, онҳоро аз динашон дур сохтанд ва ончиро ки Ман барои онон ҳалол қарор додам, ҳаром намуданд».

Ривояти Муслим (рақами ҳадис: 2865).

Пас баъзе аз онҳо вучуди Аллоҳро инкор карданд ва баъзеи дигар шайтонҳоро мепарастанд ва баъзеашон инсонро пастиш мекунанд.

Ва бархе аз онон динор, оташ, шармгоҳи зан ва ё ҳайвонро мепарастанд.

Ва баъзеи дигар сангери аз замин ва ё ситораеро дар осмон шарики Ӯ қарор додаанд.

Ва ин маъбудон ғайр аз Аллоҳ чизеро наофаридаанд, (ба касе) рӯзӣ надодаанд, намешунаванд, намебинанд, фоида намеоранд ва зарар намерасонанд. Пас чӣ гуна онҳоро ба ҷои Аллоҳ ибодат мекунанд?

{أَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ حَيْثُ أَمَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ}.

Суре یوسف: ۳۹

**«Оё маъбудони пароканда беҳтаранд, ё Аллоҳи ягонаи қаҳҳор?»** (Сураи Юсуф: 39).

Аллоҳ таъоло он қасонеро, ки бутҳоеро ки намешунаваду намебинанд ва ақлу хираде надоранд, мепарастанд, сарзаниш намуда фармудааст:

{إِنَّ الَّذِينَ تَذَغُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيُسْتَحِيِّبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَنْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِّرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا}.

Суре الأعراف: ۱۹۰ - ۱۹۴

**«Бе гумон, онҳоеро, ки ба ҷуз Аллоҳ меҳонед, бандагоне ҳамчун шумо ҳастанд. Пас, онҳоро бихонед, то (дуои) шуморо иҷобат кунанд, агар (дар даъвои худ) ростгӯед. Оё онон пойҳое доранд, ки бо он роҳ бираванд ё дастҳое доранд, ки бо он чизеро бигиранд? Ё ҷашмоне доранд, ки бо он бубинанд ё гӯшҳое доранд, ки бо он бишнаванд?»** (Сураи Аъроф: 194 - 195).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

{قُلْ أَتَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.

Сура майде: ٧٦

**«Бигү: "Оё чизеро ба чойи Аллоҳ мепарастед, ки наметавонад зиёну суде ба шумо бирасонад? Ва Аллоҳ шунавои доност"».** (Сураи Мойда: 76).

Чи қадар инсон аз Парвардигораш, ки ўро биёфарид ва рӯзияш дод, бехабар аст. Чи гуна ўро инкор мекунад ва ўро фаромӯш мекунад ва (ба чои ў) дигареро мепарастад?

{فَإِنَّهَا لَا تَغْمِي الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَغْمِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}.

Сураи хадж: ٤٦

**«Ба ростӣ, чашмҳо нобино намешаванд, балки дилҳое, ки дар синаҳост, нобино мешаванд».** (Сураи Ҳаҷ: 46).

Аллоҳ поку мунаzzaҳ ва бартар аст аз он чи шарики ў қарор медиҳанд. Ҳамду сано барои Аллоҳ, Парвардигори ҷаҳониён.

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضطَلَفَى اللَّهُ حَيْرٌ أَمَّا مَنْ يُشْرِكُونَ ● أَمَّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَهُ ● لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا شَاءُ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُثْبِتُوا شَجَرَهَا إِلَّا مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ ● أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَائِهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًّا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا إِلَّا مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ● أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشَّوَّةَ وَيَجْعَلُكُمْ حُلَفاءَ الْأَرْضِ إِلَّا مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ● أَمَّنْ يَهْدِي كُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُزْسِلُ الرَّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ إِلَّا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ● أَمَّنْ يَنْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَعَ اللَّهِ قُلْ هَائُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.

Сураи ним: ٥٩ - ٦٤

**«Бигү: "Ҳамду сипос аз они Аллоҳ аст ва дуруду салом бар бандагонаш, ки (ононро) баргузидааст". Оё Аллоҳ беҳтар аст ё он чизҳое, ки шарик месозанд? (Оё маъбудони шумо беҳтаранд) Ё касе, ки осмонҳову заминро офарида ва аз осмон бароятон об фиристод ва бо он (борон) боғҳои хуррам рӯёнидем, ки ҳаргиз тавони рӯёнидани дараҳтонро надоштед? Оё маъбуди дигаре бо Аллоҳ вучуд дорад? (На). Балки онҳо гурӯҳе ҳастанд, ки (аз роҳи**

ҳаққу имон) каш мөрөванд (ва ба Аллоҳ ширк мөоваранд). (Оё маъбудони шумо беҳтаранд) Ё касе, ки заминро қароргоҳ соҳт ва миёни он чўйборхое пайдо кард ва барои он (замин) кўхҳое (собиту устувор) оғарида дар миёни ду дарё монеае қарор дод? Оё маъбуни дигаре бо Аллоҳ вучуд дорад? (На) Балки бештарашон намедонанд. (Оё маъбудони шумо беҳтаранд) Ё касе, ки (дуои) дармондаро иҷобат мекунад, чун Ӯро бихонад ва саҳтиро дур мекунад ва шуморо ҷонишинони замин қарор медиҳад? Оё маъбуни дигаре бо Аллоҳ вучуд дорад? Чӣ андак панд мегиред. (Оё маъбудони шумо беҳтаранд) Ё касе, ки шуморо дар торикиҳои биёбону дарё (ба василаи моҳу ситорагон) роҳ менамояд ва касе ки пешопеши раҳмати худ бодҳоро хушхабар мефирстад? Оё маъбуни дигаре бо Аллоҳ вучуд дорад? Аллоҳ бартар аст аз он чи барои Ӯ шарик қарор медиҳанд. (Оё маъбудони шумо беҳтаранд) Ё касе, ки оғаринишро оғоз мекунад, сипас онро (пас аз марг) бозмегардонад ва касе ки аз осмону замин ба шумо рӯзӣ медиҳад? Оё маъбуни дигаре бо Аллоҳ вучуд дорад? Бигӯ: "Агар рост мегӯед, далели худро биёваред"».

(Сураи Намл: 59 – 64).